

БА ТАВАҚҚУҲИ МОЛРАСОНУ ПУДРАТЧИЁН !!!

АМИТ Ховар аз 05.07.2019 №118

ДАЪВАТНОМАИ ИШТИРОК ДАР ОЗМУНИ ХАРИД

Комиссияҳои муштаракӣ озмунӣ хариди **Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон** (минбаъд – мақомоти ваколатдор, суроға: Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, кӯчаи Шота Руставелӣ 22, тел: 221-47-03, 223-11-80) ва ташкилотҳои харидор довталабони салоҳиятдорро барои иштирок дар озмунҳои хариди номгӯи зерини мол, кор ва хизматрасонӣ, ки дар як давр гузаронида мешаванд, даъват менамоянд:

№	Ташкилоти харидор	Ному насаб ва телефони и шахси масъул	Усули харид	Предмети харид	Воҳиди ченак	Миқдор	Сана ва вақти кушодани лифофаҳо
1440/1-641	Хадамоти шиносномавию бақайдгирии ВҚД ҚТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ, хоҷагӣ, конселярӣ, қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯӣ	68	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1441/1-642	ДДТТ ба номи Абӯалӣ ибни Сино	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои конселярӣ	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1442/1-643	МДТ “Коллеҷи тиббии ҷумҳуриявӣ”	227-66-60	Хариди электронӣ	Молҳои техникӣ,хоҷагӣ	Номгӯӣ	24	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1443/1-644	Раёсати молиявӣ- иқтисодии ВҚД ҶТ	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ	Номгӯӣ	9	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1444/1-645	Донишкадаи давлатии санъати тасвири ва дизайни Тоҷикистон	227-66-60	Хариди электронӣ	Мебел ва молҳои техникӣ	Номгӯӣ	10	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1445/2-451	Гимназия № 74 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Масолеҳи сохтмонӣ	Номгӯӣ	14	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1446/2-452	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. И. Сомонӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Поруи органикӣ ва дарахт	Номгӯӣ	2	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1447/2-453	МДТТ №131 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои ҳӯрокворӣ	Номгӯӣ	37	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1448/2-454	МДТТ №128 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои ҳӯрокворӣ	Номгӯӣ	30	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1449/2-455	МДТТ №134 н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Маводҳои ҳӯрокворӣ	Номгӯӣ	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ
1450/2-456	МД “Нигоҳдории боғу гулгаштҳо, майдончаҳои варзишӣ ва бозии кӯдакон”-и МИҲД н. Шохмансур	227-65-78	Хариди электронӣ	Тухми гул	Номгӯӣ	5	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низомии хариди электронӣ

1451/2-457	МТМУ №1 ш. Ҳисор	227-65-78	Хариди электронӣ	Ангишт	Тонна	182т 121кг	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1452/2-458	Раёсати истифодабарии роҳҳои н. Фирдавсӣ	227-65-78	Хариди электронӣ	Қисмҳои эҳтиётии автомобилҳо	Номгӯй	35	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
1453/9-246	МД истифодабарии роҳҳои н. Сино	44-600-25-04	Хариди электронӣ	Асфалти майдадонаи гарм	Тонна	1000	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ
309/46-41	ҶСК “Шабақаҳои барқии ш. Душанбе”	227-66-04	Хариди электронӣ	Камера Шкаф	Адад	50 50	Дар давоми 7 рӯз баъди нашр дар низоми хариди электронӣ

Ваколатдор ба суроғи дар боло зикршуда мурочиат намоянд.

1. Довталабоне, ки хоҳиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани ҳаққи бебозгашт, ҳуҷҷатҳои тендерии худро дар лифофаҳои муҳракдашуда, ба суроғи дар боло зикршуда то **вақти дар сутуни «Сана ва вақти кушодани лифофаҳо»** муайяншуда пешниҳод намоянд. Муҳлати *муқарраршуда муҳлатест, ки баъди анҷоми вақт аз довталабон пешниҳодот қабул карда намешавад.*

Лифофаҳо бо пешниҳодоти довталабон аз ҷониби комиссияҳои муштарақ тибқи тартиби муқарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон *ҳуқуқ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.*

